

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 21.08.2019 №147

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1799/1-803	МД «Мақтаб-интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ» ба номи З. Шаҳидӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯроқворӣ	Номгӯӣ	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1800/1-804	МД «Мақтаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук»	227-66-60	Хариди электронӣ	Либосҳои варзишӣ, чевони либосовезонкунак	Номгӯӣ	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1801/1-805	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Инвентари мулоим ва либоси варзишӣ	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1802/1-806	Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1803/1-807	Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1804/1-808	Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1805/2-561	Шифохонаи парастории ҳамшираҳои шафқат	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1806/2-582	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №20 н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Таҷҳизот ва мебел	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1807/2-583	МД “Боғи фарҳангӣ-фароғатии ба номи С.Айнӣ”	227-65-78	Хариди электронӣ	Ниҳолҳои дарахт	Номгӯӣ	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1808/2-584	Шуъбаи маорифи н. И. Сомонӣ, истироҳатгоҳи “Шарора”	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои варзишӣ, нарма ва раҳти хоб	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1809/2-585	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	66	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1810/2-586	Кӯдакестони № 113 “Аниса” н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	66	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1811/2-587	Кӯдакестони № 113 “Аниса” н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	61	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1812/2-588	Кӯдакестони № 113 “Аниса” н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
384/17-178	МД “Нигӯҳдорӣ ва истифодабарии иншоотҳо” –и МИХД ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва либоси корӣ	Номгӯӣ	47	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
382/17-176	Мактаб интернати № 1	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои нарма	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
383/17-177	МД “Нигӯҳдорӣ ва истифодабарии иншоотҳо” –и МИХД ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Хариди дарахтон ва гулаҳо	Номгӯӣ	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
380/12-22	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои лабораторӣ	Номгӯӣ	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.